




**Xilinx**



**XILINX**  
ALL PROGRAMMABLE.

**XCZU7EV-2FBVB9001**

Қисми рақамӣ:	XCZU7EV-2FBVB9001
Истеҳсолкунанда / Бренд:	Xilinx
Тавсифи Маҳсулот	IC FPGA 204 I/O 900FCBGA <a href="#">PDF</a> 1.XCZU7EV-2FBVB9001.pdf <a href="#">PDF</a> 2.XCZU7EV-2FBVB9001.pdf <a href="#">PDF</a> 3.XCZU7EV-2FBVB9001.pdf <a href="#">PDF</a> 4.XCZU7EV-2FBVB9001.pdf
Маълумотнома:	
Роҳнамо	 Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН
Гирифтани аз	Гонконг
Роҳи фиристодан	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**ДАРХОСТ БАРОИ ДАРХОСТ**

Тасвир метавонад наояндагӣ бошад. Нигаред ба тафсилоти маҳсулот.













**Хусусиятҳои XCZU7EV-2FBVB9001**

ҚИСМИ РАҚАМӢ	XCZU7EV-2FBVB9001
ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	Xilinx
ТАВСИФИ	IC FPGA 204 I/O 900FCBGA
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Пешниҳоди роғони / РОҶИ РОҶИ ҶАВОН
РӢЙХАТ	<a href="#">PDF</a> 1.XCZU7EV-2FBVB9001.pdf <a href="#">PDF</a> 2.XCZU7EV-2FBVB9001.pdf <a href="#">PDF</a> 3.XCZU7EV-2FBVB9001.pdf <a href="#">PDF</a> 4.XCZU7EV-2FBVB9001.pdf
ГИРИФТАНИ ДАСТГОҶИ ДАСТГОҶ	900-FCBGA (31x31)
СУРЪАТ	533MHz, 600MHz, 1.3GHz
СИЛСИЛА	Zynq® UltraScale+™ MPSoC EV
АНДОЗАИ RAM	256KB
АСОСҶОИ ИБТИДОӢ	Zynq®UltraScale+™ FPGA, 504K+ Logic Cells
ПАЙВАСТШАВӢ	DMA, WDT
ПУРРА	Tray
ПАКЕТИ / КАДОМ	900-BBGA, FCBGA
ҶАРОРАТ	-40°C ~ 100°C (TJ)
ШУМОРАИ I / O	204
САТҶИ НОРАСОИИ НУРИҶО (MSL)	4 (72 Hours)
ВАҚТИ ПЕШРАВИИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДА	10 Weeks
СТАТУСИ РОЙГОНИ РОЙГОН / СТАТУСИ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
АНДОЗАИ FLASH	-
ТАВСИФИ МУФАССАЛ	Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2 System On Chip (SOC) IC Zynq® UltraScale+™ MPSoC EV Zynq®UltraScale+™ FPGA, 504K+ Logic Cells 256KB 533MHz, 600MHz, 1.3GHz 900-FCBGA (31x31)
АМВОҶИ АСЛӢ	Quad ARM® Cortex®-A53 MPCore™ with CoreSight™, Dual ARM®Cortex™-R5 with CoreSight™, ARM Mali™-400 MP2
ПАЙВАСТШАВӢ	CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG
АРХИТЕКТУРА	MCU, FPGA

**Садо Меҳмони "Озодӣ"**

Xilinx XCZU7EV-2FBVB9001	Паҳнкунандаи XCZU7EV-2FBVB9001	Таъминкунандаи XCZU7EV-2FBVB9001
XCZU7EV-2FBVB9001 Нарх	Суратҳои XCZU7EV-2FBVB9001	Сурати XCZU7EV-2FBVB9001
XCZU7EV-2FBVB9001 PDF маълумотнома	XCZU7EV-2FBVB9001 Боргирии маълумотҳо	Варақаи XCZU7EV-2FBVB9001
XCZU7EV-2FBVB9001 саҳҳомӣ	XCZU7EV-2FBVB9001 харед	Xilinx XCZU7EV-2FBVB9001 харед
Xilinx XCZU7EV-2FBVB9001	Таъминкунандаи Xilinx	Паҳнкунандаи Xilinx
Xilinx XCZU7EV-2FBVB9001	Xilinx Inc. XCZU7EV-2FBVB9001	

**Маҳсулотҳои марбута**

 <p><b>XCZU7EV-2FFVF1517E</b> Истеҳсолкунандагон: Xilinx Тавсифи: IC FPGA 464 I/O 1517FCBGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>XCZU7EV-2FFVC1156E</b> Истеҳсолкунандагон: Xilinx Тавсифи: IC FPGA 360 I/O 1156FCBGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>XCZU7EV-1FFVC1156E</b> Истеҳсолкунандагон: Xilinx Тавсифи: IC FPGA 360 I/O 1156FCBGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>XCZU7EV-2FBVB900E</b> Истеҳсолкунандагон: Xilinx Тавсифи: IC FPGA 204 I/O 900FCBGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>XCZU7EV-1FFVF1517E</b> Истеҳсолкунандагон: Xilinx Тавсифи: IC FPGA 464 I/O 1517FCBGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>XCZU7EV-2FFVF1517I</b> Истеҳсолкунандагон: Xilinx Тавсифи: IC FPGA 464 I/O 1517FCBGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>XCZU7EV-3FBVB900E</b> Истеҳсолкунандагон: Xilinx Тавсифи: IC FPGA 204 I/O 900FCBGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>XCZU7EV-1FBVB900I</b> Истеҳсолкунандагон: Xilinx Тавсифи: IC FPGA 204 I/O 900FCBGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>XCZU7EV-2FFVC1156I</b> Истеҳсолкунандагон: Xilinx Тавсифи: IC FPGA 360 I/O 1156FCBGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>XCZU7EV-3FFVC1156E</b> Истеҳсолкунандагон: Xilinx Тавсифи: IC FPGA 360 I/O 1156FCBGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>XCZU7EV-1FFVF1517I</b> Истеҳсолкунандагон: Xilinx Тавсифи: IC FPGA 464 I/O 1517FCBGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>XCZU7EV-1FFVC1156I</b> Истеҳсолкунандагон: Xilinx Тавсифи: IC FPGA 360 I/O 1156FCBGA Дар фурӯш: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>